

**Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-024-и
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17).**

Маълумот ва розигӣ

Ман доктори илмҳои биологӣ, дотсенти кафедраи ботаникаи факултети биологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ Бобораҷабов Бобоҳон мувофиқи банди 30-юми фасли 3-юми Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертатсионӣ доир ба “Пешниҳод ва химояи диссертатсияҳо” (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми ноябри соли 2016, таҳти №505) ба сифати муқарризи расмӣ баҳри пешниҳоди тақризи ба диссертатсияи Бобоев Ҷурабой Абдусаломович дар мавзӯи «Гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор», ки ба Шӯрои диссертатсионӣ 6D.KOA-024-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рӯйи ихтисоси 03.02.01 –ботаника пешниҳод гардида буд, розигии худро медиҳам.

Мувофиқи банди 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертатсионӣ ва мувофиқи банди 35-и Низомномаи мазкур бо мақсади таъмин намудани талаботи додани унвонҳои дараҷаҳои илмӣ ва дар шабакаи иттилоотӣ- телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир кардани маълумот, ҷунин маводҳои нашршудаи илмӣ худро пешниҳод менамоем:

Насаб, ном, номи падар	Бобораҷабов Бобоҳон
Дараҷаи илмӣ ва номгӯи соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия химоя шудааст	Доктори илмҳои биологӣ аз рӯйи ихтисоси 03.02.01 - ботаника
Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад, вазифаи ишғолнамуда	Кафедраи ботаникаи факултети биологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ
Номгӯи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшаванда дар 5 соли охир илмӣ (на зиёда аз 6 интишорот)	<p>1. Бобораҷабов Б. Анализ биоразнообразия бриофлоры Памира / Б. Бобораҷабов. –Душанбе. –2017. –181 с.</p> <p>2. Бобораҷабов Б. К бриофлоре южного склона Вахонского хребта / Б. Бобораҷабов // Известия Академии наук Республики Таджикистан (Отделение биологических и медицинских наук). –Душанбе. –2017. –№ 2 (197). –С. 7-13.</p> <p>3. Бобораҷабов Б. Бриологическая</p>

	характеристика флороценотивов Памира / Б. Бобораджабов // «Ученые записки: серия естественные и экономические науки» Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова. –Худжанд. – 2018. –№ 1 (44). –С. 43-49.
--	--

Доктори илмҳои биологӣ,
дотсенти кафедраи ботаникаи
факултети биологияи ДДОТ ба
номи С. Айнӣ

Бобораҷабов Б.

Имзои Б. Бобораҷабовро тасдиқ мекунам.
Сардори раёсати кадрҳо ва
корҳои махсуси ДДОТ ба
номи Садриддин Айнӣ



Назаров Д.